

# ҶОДМАРДОН

Ҳисси баланди миллӣ, худшиносиву худоғоҳӣ, ватандӯстиву ватанпарастӣ ва садоқати ҷавонони мо ба Ватан, миллат ва обу хоки сарзамини аҷдодӣ гарави амнияти осоиши ҷомеа, пешрафти давлат ва ободии имрӯзу фардои Тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад  
Эмомалӣ Раҳмон

№10(199)  
20 октябри соли 2022

Нашрияти тарбияи ҳарбию ватанпарастии Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон

## Ҷаласаи Шӯрои сарони давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва Ҷамоиши нахустини "Осиёи Марказӣ + Русия"

14 октябр Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон дар Ҷаласаи Шӯрои сарони давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил иштирок ва суҳанронӣ намуданд.

Ҷаласаи навбатии Шӯрои сарони давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил таҳти раёсати Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Қосим-Жомарт Тоқаев баргузор гардид.

Дар кори ҷаласа Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Президенти Ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиев, Сарвазири Ҷумҳурии Арманистон Никол-Пашинян, Президенти Ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко, Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Қосим-Жомарт Тоқаев, Президенти Федератсияи Русия Владимир Путин, Президенти Туркменистон Сердар Бердимухаммедов, Президенти Ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев ва Президенти Ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров иштирок карданд.

Дар ҷараёни мулоқот дар ҳайати маҳдуд сарони давлатҳо оид ба масъалаҳои муҳими ҳамкорӣ дар доираи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва мавзӯҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ суҳанронӣ намуданд.

Зимни суҳанронии худ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, пеш аз ҳама, татбиқи бомуваффақияти ҳадафҳои раёсатро дар Иттиҳод аз ҷониби Ҷумҳурии Қазоқистон, таъкид намуда, дар бораи вазъи кунунии ҷаҳон ва алахусус дар минтақаи Иттиҳод, андешаронӣ карданд.

Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба авзои сиёсии ҷаҳон, таъсири омилҳои беруна ба иқтисоду амнияти кишварҳо, бӯҳрони озуқаворӣ энергетикӣ, тағйирёбии иқлим ва таъсири пандемияи Ковид, оқибатҳои низоъҳо дар кишварҳои гуногуни олам, ки ба амнияти минтақа ва ҷаҳон метавонанд таъсиргузор бошанд, андешаҳои ҷолиб ва таҳлилҳои амиқ баён карданд.

Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба пайомадҳои манфии ин хавфҳо пешниҳод карданд, ки дар баробари корҳои, ки дар доираи Иттиҳод анҷомдодашуда, барои воқуниши муштарак ба ҷолишҳои рӯзафзун ва таҳдидҳои ҷораҳои муассиртар андешида шаванд.



Ҷамкории бисёрҷонибаи иқтисодӣ самти афзалиятдору аввалиндараҷаи робитаҳои кишварҳои аъзо номида шуд, зеро давлатҳои иттиҳод барои рушди он захираҳои калон доранд.

Таъкид гардид, ки то ҳол дар соҳаҳои иқтисодӣ, саноат, илму техника, нақлиёту транзит ва баҳши энергетика иқтидорҳои бузурги истифоданашуда ханӯз зиёданд.

Дар баромади худ Сарвари давлат инчунин оид ба пайомадҳои офатҳои бузурги табиӣи вобаста ба об, хисороти моддӣю талафоти ҷонӣ, ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар бораи ҳалли мушкилоти норасоии об, таъсири тағйирёбии иқлим ба захираҳои обӣ, обшавии пирияхҳо, болоравии талабот ба оби ошомидани бинобар афзоиши аҳолии кураи замин ва рушди иқтисоди кишварҳо, суҳанронӣ карданд.

Терроризм, ифротгарӣ, қочоқи маводи муҳаддир, киберҷинояткорӣ ва дигар зуҳуроти ҷиноятҳои муташаккили фаромарзӣ ҳамчун таҳдидҳои асосӣ ба амнияти кишварҳо номида шуд.

Таъкид шуд, ки Тоҷикистон аз тасдиқи Барномаи ҳамкории кишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар мубориза бо терроризм ва ифротгарӣ барои давраи солҳои 2023 - 2025 ҷонибдор аст.

Дар ҷаласаи Шӯрои сарони давлатҳои аъзои ИДМ бо иштироки ҳайатҳои васеъ оид ба натиҷаи масъалаҳои баррасишудаи рӯзномаи ҷаласа раиси Кумитаи иҷроия, котиби иҷроияи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил Сергей Лебедев ва дар бораи рушди ҳамкорӣ байнипарлумонии кишварҳои аъзо Раиси Шӯрои Ассамблеяи байнипарлумонии давлатҳои аъзои ИДМ, Раиси Шӯрои Федератсияи Маҷлиси Федеролии Федератсияи Русия Валентина Матвиенко суҳанронӣ намуданд.

Дар фарқоми кори ҷаласа сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои иштирокчиҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил як қатор қарорҳои санадҳои вобаста ба фаъолияти минбаъдаи Созмонро ба тасвиб расониданд.

Ҷамчунин 14 октябр Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон дар Ҷамоиши нахустини "Осиёи Марказӣ + Русия" иштирок ва суҳанронӣ карданд.

Дар кори ҷамоиш Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Президенти Федератсияи Русия Владимир Путин, Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Қосим-Жомарт Тоқаев, Президенти Ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев, Президенти Туркменистон Сердар Бердимухаммадов ва Президенти Ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров иштирок карданд.

Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кори Ҷамоиши нахустини "Осиёи Марказӣ + Русия" суҳанронӣ карда, ба Президенти Федератсияи Русия барои иқдомашон ҷиҳати баргузори ин нишаст ва ба роҳбари кишвари мизбони Қазоқистон ҷиҳати дар сатҳи баланди тадорукотӣ ташкил кардани ҷорабинӣ изҳори сипос намуданд.

Таъкид гардид, ки дар давоми 30 соли барқароршавии муносибатҳои дипломатии кишварҳои Осиёи Марказӣ бо Русия мо тавонистем ба сатҳи баланди ҳамкорӣ дучониба дар бахшҳои сиёсӣ, тичоратӣю иқтисодӣ, фарҳангӣ, гуманитарӣ ва ғайра ноил шавем.

Аз сатҳи зарурии ҳамкорӣ кишварҳо дар ҷаҳорҷубаи Созмони Миллали Муттаҳид ва дигар ташкилоту созмонҳои байналмилалӣю минтақавӣ изҳори қаноатмандӣ карда шуд.

Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи муқоламаи пашҷониба роҳандозӣ кардани ҳамкорӣ дар бахшҳои тичорат, нақлиёт ва иртиботот, дар бахшҳои маориф, робитаҳои башардӯстона ва муқовимат ба хатарҳо ва таҳдидҳои навро зарур шумурданд.

Зимни суҳанронӣ дар ҷамоиш Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин оид ба масъалаҳои ҳамкорӣ кишварҳо дар масъалаи таъмини амният дар минтақа, пешгирии хавфи паҳншавии идеологияи тундгарӣ, мубориза бо афзоиши фаъолияти гурӯҳҳои террористӣю экстремистӣ, гардиши ғайриқонунии маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ муташаккили фаромиллӣ андешаронӣ карданд.

Сарвари давлат пешниҳод намуданд, ки бо мақсади таҳия ва эҷоди механизмҳои нави муборизаи муштарак бо ин хатарҳо ҷамоҳангсозии фаъолияти ҳадамоти махсус ва мақомоти салоҳиятдор дар минтақа таҳким дода шавад.

Вобаста ба вазъи сиёсӣю гуманитарӣ дар кишвари ҳамсоияи Афғонистон омодагии Тоҷикистон ҷиҳати расондани кумакҳои башардӯстӣ ба мардуми азияткашидаи афғон, тавассути марказҳои логистикӣ кишвари мо таъкид гардид.

Зимни суҳанронӣ дар ҷамоиш Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин оид ба зарурати таҳкими ҳамкорӣ кишварҳо дар соҳаҳои тичоратӣю иқтисодӣ, таҳияи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои афзалиятнок ва афзоиши гардиши мол тақлифҳои созанда пешниҳод карданд.

Аз рӯи натиҷаҳои мулоқот сарони давлатҳо Изҳороти муштаракро қабул карданд.





## ОМОДАГИИ НАВАСКАРОН БА ХИЗМАТ

Мавсими даъвати навбатии ҷавонон ба сафи Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз аввали моҳи октябр оғоз гардид. Ҷавонони ватандӯсту кавиירוдаи тоҷик бо руҳияи баланди меҳанпарастӣ ба сафи хизматчиёни ҳарбӣ пайвастанд. Қабл аз оғози даъват Маркази тайёрии кадрҳои Гвардияи миллии ҶТ барои қабул ва ба хизмати ҳарбӣ тайёр намудани наваскарон омода

гардид. Алақай зиёда аз 400 нафар ҷавонони худшиносу ватандӯсти кишвар бо азму иродаи қавӣ воридаи марказ шуданд. Қобили зикр аст, ки дар навбати аввал онҳоро шахсони маъсул қабул намуда, бо нақша ва тартиби ҷорӣ ошно месозанд. Ҳайати роҳбарикунандаи Маркази таълимӣ бо наваскарон суҳбат карда, онҳоро ба омӯзиши маҳорату малакаи ҳарбӣ дар ин мактаби ҷавон-

мардӣ, дӯстиву рафоқат ба ҳамдигар ва садоқату самимият ба Модар-Ватан даъват намуданд.

Бо мақсади пурсамар гузаронидани машғулиятҳои назариявӣ ва амалӣ дар Маркази тайёрии кадрҳо маъсулини таълим баъд аз ҷобачузори пагоҳирӯзӣ фаъолиятро аз санҷиши нақшаҳои таълимӣ афсарону сержантон оғоз мекунанд. Ҳангоми суҳбат сардори Маркази тайёрии кадрҳо подполковники гвардия Раҳимзода Олим қайд кард, ки раванди таълими наваскарон таҳти назорат қарор дорад, дарсу машғулиятҳои таълимӣ тибқи чадвалҳои дарсӣ пурра гузаронида мешаванд. Зеро ҳар як давраи таҳсил хеле муҳим буда, он аз сатҳи тайёрӣ ва тарзу усули таълими мураббийён вобастагӣ дорад.



Яъне, дониш ва маҳорати ҳарбӣ, ки мутахассисони ин ё он самти хизмати ҳарбӣ дар Маркази тайёрии кадрҳо ба даст меоранд, барои фаъолияти минбаъдаи онҳо дар қисмҳои ҳарбӣ заминаи асосӣ мегардад-таъкид кард, сардори марказ.

Қабулу раванди таълим дар ҳар баст муташаккилонаву пурсамар анҷом меёбад. Айни замон ҳайати роҳбарӣ ва афсарону сержантони марказ қабули наваскаронро дар сатҳи зарурӣ ташкилу ба роҳ мондаанд.

Раванди қабулу ҷобачо-

гузори наваскарон дар ротаи таълимӣ қисми ҳарбии 051056 низ муташаккилона ба роҳ монда шудааст.

Тибқи маълумоти сардори шуъбаи ташкилӣ ва сафарбарии Сарситоди Гвардияи миллии полковники гвардия Исоев Курбоналӣ нақшаи даъвати навбатии ҷавонон ба сафи Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон то санаи 18-уми октябр 48 фоиз иҷро гардидааст.

Полковники гвардия  
Хайринисо  
КОМИЛЗОДА



## Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон: Меҳргон пас аз Наврӯз ду юмин чашни бузург аст



Меҳргон дар таърихи тамаддуни мардумони ориёитабор пас аз Наврӯз ду юмин чашни бузург аст, ки бо табиат ва кишоварзӣ боғдорӣ иртиботи мустақим дорад ва инъикоскунандаи решаҳои амиқи иҷтимоиву иқтисодӣ ва маънавию фарҳангӣ мебошад. Яъне, Меҳргон чашнест, ки бар асоси қонунҳои табиат, баробаршавии шабу рӯз дар фасли тирамоҳ ва ҷамъоварии ҳосили кишоварзӣ боғдорӣ ташаккул ёфтааст. Дар ин рӯз ниёгони мо бо шукргузорӣ аз ҳосили бадастомада орзуи фаровониву пурборӣ ва ваҳдати ягонагӣ мекарданд. Ба ибораи дигар, Меҳргон таҷассумгари арзишҳои неки инсонӣ, файзу баракати рӯзгор ва ҳаёти ором осудаи мардум мебошад. Чунин зикр намуданд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллии — Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 15 октябр зимни Паёми шодбошишон ба муносибати чашни Меҳргон.

Сарвари давлат иброд доштад, ки «чашну ойинҳои миллии аз ниёгони некноми тоҷик ба меросмонда омӯҳи мардумро ба сулҳу субот ва оромиву осоиш даъват мекунанд, ҳамчунин, сарфи назар аз тафовутҳои миллии, диниву мазҳабӣ ва мақому мартабаи иҷтимоӣ гирди дастар-

хони пурнозу неъматидона чамъ оварда, ба ин васила дӯстиву рафоқати байни инсонҳоро таҳким мебахшанд. Танҳо ба шарофати истиқлоли давлатӣ мо имкон пайдо намудем, ки Меҳргонро бо тамоми расму одатҳои неки он аз нав зинда гардонем».

Чунонки зикр гардид, Меҳргон чун дигар ойинҳои мавсимии мо — тоҷикон, қабл аз ҳама, чашни кишоварзон мебошад. Дар робита ба ин, хотирнишон бояд кард, ки бо сабаби вазъи ноороми сайёра, тағйирёбии иқлим ва оқибатҳои ногувори он, таҳримҳои иқтисодиву молиявӣ ва ваҳдати иқтисодӣ дигар дар бисёр мамлакатҳои ҷаҳон болоравии босуръату бесобиқаи нархи маҳсулоти кишоварзӣ ва маводи физӣ мушоҳида мегардад. Аз ин рӯ ҳиҷзи амнияти озуқаворӣ кишвар, яъне истифодаи самараноки обу замин, технологияҳои инноватсионӣ, баланд бардоштани ҳосилнокӣ зиротат, васеъ ба роҳ мондани кишти тақрорӣ ва бо ҳамин роҳ зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ вазифаи муҳимтарину аввалиндараҷаи мо дар вазъияти кунунӣ мебошад-тазақкур доданд Пешвои миллат.

Ёдовар мешавем, ки Меҳргон- яке аз идҳои қадимтарини мардумони тоҷик, иди меҳру муҳаббат, дӯстиву рафоқати одамон ба якдигар, тантанаи

ранҷи кашидани барзгарон аст, ки ниёгони мо баъди ҷамъоварии ҳосил онро таҷлил мекарданд. Ин чашн рӯзи 16-и меҳр, ки онро рӯзи Меҳр меноманд, баргузор мегардад. Дар сарчашмаҳои таърихӣ бо номи Митрақона ё Митра зикр шудааст ва таърихи ҷаҳорҳазорсола дорад.

Ин чашн баробари инкишоф ёфтани корҳои деҳқонӣ ва ҷорӣ шудани тақвими деҳқонӣ пайдо шудааст. Меҳргон асосан иди ҳосилот аст ва дар саршавии фасли тирамоҳ чашн гирифта мешавад, ки он бо ҳисоби миллодӣ аз 23 сентябр то 22 октябр давом меёбад. Деҳқонон дар ҳамин рӯзҳо ба ҷамъоварии ғалла сар мекарданд.

Мувофиқи ривоятҳо, гӯё Фаридун дар ин рӯз ба Заҳҳок ғолиб меояд ва ўро дар кӯҳи Дамованд ҳабс мекунад. Дар ин рӯз мардум ба якдигар номаҳо менавиштанд, табрик мекарданд, тухфаҳо тақдим менамуданд. Панҷ рӯзи аввал чашни ҳамагон буда, онро Меҳргони омма ё кӯчак меномиданд, рӯзи шашум чашни расмӣ буда, онро шох бо аҳли дарбор чашн мекарданд, ки Меҳргони бузург номида мешуд.

Тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 августи соли 2009, якшанбеи сеюми моҳи октябр дар тамоми ғушаю канори мамлакат Иди Меҳргон чашн гирифта мешавад. Ба истиқболи ин рӯзи муборак пахтакорон, ғаллакорон, боғу тоқпарварон, ҷорводорон ва механизаторони меҳнатқарин бо ғайрати дучанд захмат кашиданд, дар пешрафти иқтисодии мамлакат саҳми арзанда мегузоранд.

АМИТ «Ховар

## САФИ МУТАХАССИСОН ПУРРА МЕГАРДАД

Санаи 21 сентябри соли ҷорӣ наздики 200 нафар хизматчиёни ҳарбии тибқи даъват курсҳои тайёрии командирони отделенияҳо ва мутахассисони хурдро дар Маркази тайёрии кадрҳои Гвардияи миллии хатм намуданд. Дар робита ба ин дар майдони сафороии қисми ҳарбии 051055 ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид, ки дар он муовини фармондеҳи Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корҳои сиёсӣ-тарбиявӣ полковники гвардия Собириён Муҳаммаднаим иштирок намуд. Мавсуф дар аввал сарбозонро барои бо муваффақият хатм намудану аз худ намудани барномаи таълимӣ табрик гуфта, дар идомаи фаъолият барои ба Президент ва халқу Ватан содиқонаву софдилона хизмат намуданашон комёбӣ таманно кард. Ҳамчунин аскаронро мушовирӣ фармондеҳи Гвардияи миллии генерали мустафӣ Қалъадор Бакоев табрик намуд ва иштирокчиёни ҷорабиниро барои хизмати шоиста ба манфиати Модар-Ватан, нигоҳ доштани шарафу номуси ҷавонмардӣ, аз худ кардани илми ҳарбӣ, риояи катъии талаботи Оинномаҳои ҳарбӣ хидоят намуд.

Сипас, бо фармони сардори Маркази тайёрии кадрҳо дар вазъияти тантанавӣ ба сарбозон рут-

бахои навбатии ҳарбӣ, аз ҷумла сержанти гвардия, сержанти хурди гвардия, ефрейтори гвардия ва ба як гурӯҳи хатмқардагон барои интизоми намунавӣ ва кӯшишу ғайрат дар раванди таълим Ифтихорнома супорида шуд. Ҳайати шахсии номбурда, тибқи фармон ба қисмҳои ҳарбӣ ва дигар ҷузъу томи Гвардияи миллии барои иҷрои вазифаҳои хизматӣ сафарбар гардиданд.

Маврид ба зикр аст, ки ҳайати шахсии мазкур ҳанӯз се моҳ пеш бо пешниҳоди командирони қисмҳои ҳарбӣ ва бо фармони фармондеҳи Гвардияи миллии барои омӯзиш ва аз худ намудани барномаи таълимӣ ба Маркази тайёрии кадрҳо ҷалб гардида буданд. Дар ин асос мураббийён ва афсарони собиқадори хизмати ҳарбӣ машғулиятҳои назариявӣ ва амалиро дар заминаи Маркази тайёрии кадрҳо ва машғулиятҳои гузаронида, ба сарбозон дониш, маҳорату малакаи касбӣ омӯхтаанд. Хатмқардагонии курсҳои мазкур сафҳои Гвардияи миллиро бо мутахассисони хурди техникӣ: командирони экипаж, механик-ронанда, нишонгир-наворбардор ва командирони отделения пурра мегардонанд.

Лейтенанти гвардия  
Илоҳичон  
НАСРИДДИНЗОДА







## ШАҲИДОН ҲАРГИЗ НАМИРАНД



Лейтенанти калони гвардия Усмонзода Хирадманд ҳамагӣ 28 сол дошт. Дар сафҳои Гвардияи миллӣ аз соли 2012 хизмат кардааст. Ӯ донишҷӯи курси 4-уми баҳши ғоибонаи Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон буд. Оиладор, соҳиби як фарзанд.



Лейтенанти гвардия Немаззода Содирбек ҳамагӣ 29 сол дошт. Ӯ хатмакардаи Донишкадаи давлатии шаҳри Кургантеппа буда, хизматро дар сафҳои Гвардияи миллӣ аз соли 2018 оғоз намудааст. Оиладор, соҳиби як фарзанд.



Пропоршики гвардия Абдуллоев Саидмуъмин соли 1980 таваллуд шудааст. Хизматро дар сафҳои Гвардияи миллӣ аз соли 2006 оғоз карда, дар вазифаҳои гуногун фаъолият кардааст. Оиладор. Соҳиби 3 фарзанд.

Воқеаҳои нангини моҳи сентябри соли 2022, аҳдишканона оташ кушодани силоҳбадастони қирғиз ба ҷониби сарҳадбонони Ҷумҳурии Тоҷикистон, истифодаи муҳимоти ҷангӣ ва силоҳи вазнини ҷарбӣ амалҳои ноҷавонмардона ва ғайриинсонӣ буданд. Баъди сар задани ин ҳодисаҳо дар сарҳади давлатӣ як гурӯҳ хизматчиёни ҷар-

бӣ барои ҳифзу мудоғи сафарбар гардиданд ва ватонистанд бе мушкилӣ хоки поки Ватанро аз аду ҳифз намоянд. Бо часорату мардонагӣ қарзи ҷавонмардии худро иҷро карда, нишон доданд, ки ҳар касе ба хоки Тоҷикистон бо ниёти бад қадам мегузорад, саркубу шармсор мешавад. Мутаассифона, дар ин ҳодисаҳои ғаразноки пе-

шакӣ тархрезишуда шаҳрвандони Тоҷикистон ва як гурӯҳ хизматчиёни ҷарбӣ ҷон бохтанд, ки барои давлат ва миллати тоҷик талафоти калон мебошад. Хизмати ҷарбӣ касби мардон аст, зеро мушкилу саҳтиҳо дорад ва натиҷаи он шарафмандиву сарбаландӣ меоварад. Вазнинтарин лаҳза ба назди модар,

падар, зану фарзанд бурдани ҷисми бе ҷони шаҳидон аст. Дар он дам дунёи равшан тираву чигарҳо поранд. Ғиғони ҷонсӯзи модарону хоҳарон ба фалак мерасад. Қомати падару бародарон ҳам гашта, аз дарду ғам миёншикан мегарданд. Дастони ларзону ҷашмони пурашки падар аз кафани пурхун канда намешавад. Ҳамяроқон аз ғазаб мушт ба зону мезананд, ки натавонистанд, ӯро ҳифз кунанд. Танҳо тифлакони хурди аз дунё беҳабар ороманд. Балки хайронанд. Ба ҷисми бечони падар назар карда, умедворанд...

Ин абармардон ба кимати ҷон қарзи фарзандии худро дар назди Ватан адо намуданд ва дар охираат ҳамчун шаҳидони роҳи озодӣ ба наздикон шафоат хоҳанд кард. Онҳо мақоми шаҳидиро ба даст оварданд, чунки баҳри ҳифзи Ватан ҳалок гаштанд. Дар дили ин ҷавонмардон ҳазорҳо орзуву умед мечархид. Аммо садоқат, матонат ва ҷавонмардӣ боло гирифт баҳри озодии хоки аҷодӣ, табассуми кӯдакон, пойдоии сулҳ ва ҷомаи амал пӯшидани орзуҳои дигарон ҷон бохтанд. Шаҳидон ҳаргиз намирранд, чунки ҷойи онҳо қалби мост. Шаҳидон ҳаргиз намирранд, чунки номи онҳо доимо вирди забон аст. Шаҳидон ҳаргиз

намирранд, чунки амалашон хотирмон аст.

Ҳадиси Расули ақрам Муҳаммад (с) аст, ки номаи аъмоли шаҳидоне, ки дар роҳи ҳифзи Ватан ҳалок гаштанд, то рӯзи охираат кушода аст ва савоб зам мегардад.

Дар ин набардҳои хунину ноҷавонмардона ҳангоми ҳифзи марзу бум дар хати сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон санаи 16 сентябри соли 2022 хизматчиёни ҷарбӣ Гвардияи миллӣ қаҳрамонона ҳалокат шуданд. Аз ҷумла, лейтенанти калони гвардия Усмонзода Хирадманд Бегимкул, лейтенанти гвардия Немаззода Содирбек аз қисми ҷарбии 051056 ва прапоршики гвардия Абдуллоев Саидмуъмин Шарипович аз қисми ҷарбии 051055.

Қаҳрамони ин гурдони далер дар саҳифаҳои таърихи навини тоҷикон бо ҳарфҳои заррин навишта мешавад ва ҳеҷ гоҳ аз хотирҳо зудуда нахоҳанд шуд.

Полковники гвардия  
Муҳаммаднаим  
СОБИРИЁН,  
муовини фармондеҳи  
Гвардияи миллӣ  
оид ба қорҳои  
сиёсӣ-тарбиявӣ

Дар Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон маводҳои таълимӣ ва тарбияи сиёсӣ барои бозомӯзии афсарони ҷавон пешбинӣ карда шудаанд. Дар ин маводҳо ҳаҷми пурраи барномаҳои таълимӣ нақш ва вазифаҳои афсарони ҷавон дар таълиму тарбия, тарзи фаъолияти хизматӣ, усулҳо ва шаклҳои омӯзиш дар асоси Қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оинномаҳои ҷарбӣ, фармонҳо ва Директиваҳои фармондеҳи Гвардияи миллӣ гирд оварда шудаанд.

Раёсати кадрҳо ва таълимоти ҷарбӣ фармондеҳӣ кӯшиш ба ҳарч медеҳад, ки сафҳои гвардиаро бо афсарони ҷавони лаёқатманд, хушёру зирак, ба халқу Ватан ва Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон содик, ватандӯсту ватанпарвар, аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва рӯҳӣ обубофта пурра намоянд.

Бозомӯзии самаранок ва дурӯст ба вазифаҳо таъин намудани афсарони ҷавон натиҷаҳои хуб медеҳад. Аксарияти афсарони ҷавон дар қисмҳои ҷарбӣ қарзи низомии худро содиқона, бо нишон додани сифатҳои ҷавонмардӣ, яъне зиракӣ, хушёрӣ, далерӣ, нотарсӣ ва дуруст қабул кардани қарору амал дар вазиятҳои гуногун ба ҷо оварда истодаанд.

Санҷишҳо ва таҳлилҳои нишон медеҳанд, ки кам нестанд афсарони ҷавоне, ки дар қисмҳои ҷарбӣ Гвардияи миллӣ софдилона хизматро дар иншооти махсусан муҳими давлатӣ ва қабулу гусели меҳмонони

### Генерал-майори мустафӣ Қалъадор Бақоев:

## Аз камоли ҷавонмардӣ бояд сухан гуфт

хориҷӣ пеш мебаранд.

Хизмати афсарони ҷавон дар таълиму тарбияи зердастон низ назаррас аст. Онҳо аслан, дар вазифаҳои командирони взводҳо, ротаҳо адои хизмат мекунанд.



Ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ вазъи саломатӣ, ҳолати рӯҳӣ, сатҳи дониши сиёсӣ, малакаю маҳорати ҷангии ҳар як сарбозро омӯхта, мувофиқи он амал мекунанд. Ба таълими сарбозон софдилона муносибат карда, ба ҳаёти ҳаррӯзаи онҳо диққати ҷиддӣ медеҳанд. Хизматро дар асоси принсипҳои дустии рафоқат, ҳурмату эҳтироми якдигар, расонидани ёрии бегаразона ба ҳамдигар ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ ба роҳ мондаанд.

Дар ҷорабиниҳои оммавӣ-сиёсӣ, фарҳангӣ, варзишӣ ва ҳаёти ҳамаҷунун Гвардияи миллӣ фаъолон

ва софдилона ширкат меварзанд. Ман шахсан бо фаъолияти хизмати аксарияти онҳо аз наздик шинос ҳастам ва бо камоли ифтихор аз эшон ном мебарам: лейтенанти калони гвардия

қисми ҷарбии 051058 ва лейтенанти гвардия Саидзода Меҳроб, командири взводи ротаи зудамаал аз қисми ҷарбии 051059.

Дар қисму воҳидҳои Гвардияи миллӣ анъанаи хело хуб ҷорӣ аст, ки онро «мураббӣ» ном мебаранд. Дар ин раванд мураббӣ аз ҳисоби афсарони болаёқати хизмати ҷарбӣ барои ҳар як афсари ҷавон дар ин ва ё он самти хизмат таъин карда мешавад. Мураббӣ бояд дар як муддати муайян ба шогирдонашон (афсарони ҷавон) фаъолияти хизматӣ, интизоми ҷарбӣ, пос доштан ва эҳтироми муқаддасоти миллӣ, риояи қатъии Оинномаҳои ҷарбӣ, муносибати некхоҳонаи байниҳамдигарӣ, тарзи тозаю озода пӯшидани сару либоси ҷарбӣ, ҳифзи сангу ному, шаъну шарафро омӯзанд. Ҳамчунин командирони рота, баталёнҳо ва муовинони онҳо оид ба қорҳои сиёсӣ - тарбиявӣ бояд ба афсарони ҷавон оиди банақшагирии ҳафтаинаи таълимии ҷангӣ, сиёсӣ тарбиявӣ ва ҷисмонӣ, усулҳои гузаронидани машғулиятҳои таълимӣ ва ташкили ҷорабиниҳои фарҳангӣ-фароғатии сарбозон бегаразона ёрии амалии назариявӣ ва методӣ расонанд.

Албатта, чунин ғамхорӣ нисбати афсарони ҷавон барои бо дили гарм, софдилонанӯ садоқатона иҷро намудани вазифаҳои ҷангӣ ва бо ниётҳои нек муносибат на-

мудани онҳо ба зердастон мусоидат мекунад.

Раванди таълиму тарбияро дар ҷанде аз қисмҳои ҷарбӣ таҳлил намуда, пешниҳод менамоем, ки

- дар қисми ҷарбии 051052 бо мақсади омода намудани афсарони ҷавон ҳамчун командирони оянда риояи ҳатмии талаботҳои Оинномаҳои Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шуда, диққати асосӣ ба тарзу усулҳои гузаронидани машғулиятҳо аз фанҳои тайёрии ҷангӣ, силоҳу муҳимоти ҷангӣ, хизмати қаровули, сафорой ва тарбияи ҷисмонӣ равона карда шавад;

-дар ҳама қисмҳои ҷарбӣ машғулиятҳои тайёрии командирӣ, усулӣ ва намоишӣ дар асоси талабот ва фармонҳои Фармондеҳи Гвардияи миллӣ ба роҳ монда шуда, баҳри баланд бардоштани дониши касбии афсарони ҷавон диққати ҷиддӣ дода шавад. Машғулиятҳо бо афсарони ҷавон бояд собиқадорони хизмати ҷарбӣ, афсарони ботаҷриба дар сатҳу сифати баланд гузаронанд.

- командирони баталёнҳо ва ротаҳо ҳатман бояд дар машғулиятҳо, ки бо афсарони ҷавон гузаронида мешаванд, иштирок намоянд. Онҳоро мавриди таҳлил қарор дода, камбудӣ ва норасоихоро бегаразона шарҳ диҳанд. Шаъну шараф ва обрӯи афсарони ҷавонро паст назананд. Ба онҳо дар ҳалли мушкилот ёрии амалӣ расонанд. Нагузоранд, ки афсарони ҷавон аз камбудӣ диққатнамо ва ошуф-





тахол бошанд. Онхоро дар қатори худ чой дода, аз камоли чавонмардӣ ва меҳрубонӣ бояд суҳан гӯянд.

-командирони қисмҳои ҳарбӣ ва муовинони онҳо оид ба қорҳои сиёсӣ-тарбиявӣ афсарони чавонро барои дақиқ омӯхтани таърихи бою рангини ниёгон талқин карда, дар замири онҳо принсипи асосии хизмат дар Гвардияи миллий-содиқ будан ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба халқу Ватанро тарбия намоянд.

-муовинони командирони қисмҳои ҳарбӣ оид ба қорҳои сиёсӣ-тарбиявӣ бояд вазъи оилавӣ, шароити зисту зиндагонӣ, вазъи иқтисодӣ-иҷтимоии афсарони чавонро омӯхта, кӯмаку дастгирӣ намоянд. Ҳамчунин, фаъолияти хизмати афсарони болаёқат ва пешқадамро барои инъикос ва ташвику тарғиби хизмати намунавӣ ба шӯбаи иттилоот ва робита бо ҷомеаи Гвардияи миллий пешниҳод намоянд.

Ин ҳавасмандгардонӣ дар тарбияи афсарони чавон аҳамияти калон дорад. Гвардиячӣ будан ба ҳар як афсару сарбоз бояд ифтихору сарбаландӣ бошад. Чуноне ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий, Пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суҳанронӣ ба муносибати 15- солагии таъсисёбии Гвардияи миллий 3-юми сентябри соли 2010 таъкид карданд: Гвардиячӣ бояд бо интизоми қатъии ҳарбӣ, маҳорати баланди касбӣ, малакаву дониши мукамал, шучоату далерӣ, хушёриву зиракӣ ва садоқату часорат намунаи ибрати дигарон бошанд.

Ба ин боварӣ ва эътимод сазовор бояд буд!



Терроризм ва ифротгароӣ яке аз зухуроти номатлуб дар замони имрӯза ба шумор меравад, зеро он боиси ба миён омадани оқибатҳои нохуш - таҳдиди истифодаи

зӯрварӣ, расонидани зарари вазнин, бенизоми, тағйири сохти конституционӣ дар мамлакат, ғасби ҳокимият, барангехтани низои миллий, динӣ ва иҷтимоӣ мегардад.

Ифротгароии динӣ ин аз ҷиҳати динӣ асосноккунии фаъолияти бо дин рӯйпӯшшудае мебошад, ки ба зӯран ғасб намудани ҳокимият, халалдор кардани истиклолият, якпорчагии давлат ва бо ин мақсад барангехтани душманӣ ва бадбинии динӣ равона карда шудааст, ки дар асл дини мубини ислом инро маҳкум месозад.

Имрӯз ба ҳамагон маълум аст, ки иддае аз дини поки ислом сӯйистифода намуда, даст ба қатлу қуштор мезананд, аммо дар асл аз арқон ва моҳияти ин дини пок бохабар нестанд ё агар бохабар бошанд ҳам онро на ба манфиати дин, ҷомеа ва аҳли он, балки ба хотири манфиатҳои нопоки хеш истифода мекунанд.

Дар марҳилаи ҳозира ҳадафи он идеологияе, ки ин гурӯҳҳо меҳоянд, дар он зоҳир меёбад, ки чавонон ва аҳли илмо ба худ ҷалб намоянд. Зери шиорҳои бофтаву фирефтаи таълимоти «динӣ» онҳоро бар зидди ҳукумати давлат ва ҳатто аҳли хонаводаи хеш гардонда, ба амалҳои низоъпарастӣ, ифротгароӣ ва террористӣ, ки онро ба истилоҳ «қаҳрамонӣ», «фидокорӣ» меноманд, равона месозанд. Меҳоянд бо ин роҳ ба мақсадҳои душманонаи худ ноил шаванд, яъне нуфузу дастовардҳои миллиро то андозае паст зананд, аниқтараш супоришҳои пешвоён ва сарпарастони ҳориҷии худро

## ИФРОТГАРОӢ – ТАҲДИД БА ҲАӢТИ ОСОИШТА

ичро намоянд.

Онҳое, ки аз ҳориҷи кишвар одамонро ба ҷиход ташвиқ мекунанд, дар асл хоинони миллат, ватанфурӯшони зархариданд, ки имрӯз аз Сурияву Ироқ фардо дар Амрикову Аврупо баромад мекунанд. Ба хотири пули ноҷиз ба Тоҷикистони азиз хиёнат карда, меҳоянд одамонро ба вартаи халокат афкананд.

Ҳамаи ин воқеияту рӯйдодҳо ҳақиқатро таъкид менамоянд, ки мушкilotи аср ва таҳдидҳои нав ба тамаддуни башарӣ мунтазам афзоиш ёфта, амнияти давлатҳои хурду бузурги олам ва ҳатто тақдирҳои тамоми аҳли башарро ба хатари ҷиддӣ рӯ ба рӯ сохтаанд. Ин ҳодисаҳо бори дигар исбот намуданд, ки терроризм ва экстремизм, аз як ҷониб, чун вабои аср хатари глобалии ҷиддӣ дошта, аз ҷониби дигар, аъмоли он гувоҳ аст, ки террорист ватан, миллат ва дину мазҳаб надорад, ҳамзамон як таҳдиде ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҷони ҳар як сокини сайёра аст. Ин зухуроти фалокатбор ҳеч умумияте ба дин, аз ҷумла дини мубини ислом надорад ва бо истифода аз номи ислом ба хотири ҳадафҳои сиёҳу ғарозноки сиёсӣ содир карда мешавад.

Ба қадри неъмате чун истиклолияти давлатдорӣ миллий расидан, арзишҳои муқаддастарини давлату давлатдориро дарк намудан ва ҳифз намудани онҳо қарз, масъулият, шарафу номуси ватандорӣ, ифтихор аз давлату миллати хеш, талошу заҳмати ҳар фарди бедордики ҷомеа баҳри худшиносӣ, маърифат ва ҳам фарҳанги волои миллий мебошад.

Қайд кардан ба маврид аст, ки нақши фарҳанг, ташвиқу тарғиботи таълиму тарбияи насли наврас дар ҳамаи раванд дар таҳкими эҳсоси ватандорӣ, худшиносии миллий, эҳтиром ба таърихи ниёгон ва дар пешгирӣ аз низоъҳои иҷтимоӣ ниҳоят бузург аст. Беҳуда нест, ки қувваҳои манфиатҷӯй дар оғози амалҳои ғарозноки худ аввал арзишҳои фарҳангӣ-маънавий (ахлоқию динӣ)-ро коҳиш дода, фалач месозанд, баъдан ҳисси нобоварӣ ва

таҳдид намуда, ба амалҳои зишт ва хавфноки худ даст мезананд. Сабаби пайдоиш ва паҳн гардидани ин гуна падидаҳои номатлуб сатҳи пасти шароити зиндагӣ, маърифати ҳуқуқӣ ва таълиму тарбияи насли наврас, хусусан чавонон мебошад, ки боиси шомил шудани онҳо ба гурӯҳҳои ифротӣ мегардад.

Дар ҷунин вазъият ҳар як фарди соҳибмаърифат ва ҳосса падару модарро масъулияти азим мебошад. Зеро аҳамияти ҷиддӣ зоҳир намудан дар тарбияи насли наврас ва чавонон яке аз омилҳои муҳимро бар зидди падидаи нанговари ҷомеаи имрӯза-терроризм ва ифротгароӣ маҳсуб меёбад.

Имрӯз мардуми тоҷик хушбахт аз он аст, ки баъд аз маҳкум намудани фаъолияти ташкилотҳои ифротгароӣ, мардуми мо дар фазои тинҷу оромӣ қарор доранд озодона зиндагии шоиства доранд. Ин осудаҳолӣ сулҳ ба идеяи ноҳалафон ва носипосон зарба мезанад, зеро тарғиботи онҳо қомилан нодуруст аст.

Имрӯз таҳти роҳбарии сарвари хирадманд, Пешвои миллат ҳамаи шароит ба хотири амният ва зиндагии шоистваи мардум фароҳам оварда шудааст. Оромиву суботи ҷомеа, амният ва осудагии шаҳрвандон беҳтарин дастовардҳои Тоҷикистони соҳибистиклол маҳсуб ёфта, пойдории он ба ҳар як фарди бонангу ораш вообастагӣ дорад.

Мо шукри он дорем, ки Ватани азизамон Тоҷикистон ободу зебо гардида, мардумаш хушу хуррам ва осуда зиндагӣ доранд. Бо саодатмандӣ аз иқдомҳои пайгирифта ва сиёсати хирадмандонаи сарвари давлат дар кишварамон як қатор иншооти стратегӣ, аз қабили шоҳроҳҳо, нақбҳо, нерӯгоҳҳои барқии обии хурду бузург, қасрҳои фарҳангӣ, боғу гулгаштҳо ба истифода дода шуданд, ки мо бо рӯҳияи баланд аз он пайравӣ намуда, ин дастовардҳоро ҳифз менамоем.

Майори гвардия  
Фаррух ҲАСАНЗОДА

## Дастагули “Шаҳнавоз” ба сарбозон

Масъулини самти қорҳои сиёсӣ-тарбиявӣ ва шӯбаи иттилоот ва робита бо ҷомеаи Гвардияи миллий бо аҳли фарҳанг ва воситаҳои ахбори омма ҳамкориҳои мутақобилан судмандро дар сатҳи баланд роҳандозӣ намуда, дар қисмҳои ҳарбии Гвардияи миллий пайвасти чорабиниҳои фароғатиро ташкилу ба роҳ менамоянд. Ҳафтаи раван дар саҳни қисми ҳарбии 051064 аз тарафи муассисаи давлатии телевизиони мусиқии “Шаҳнавоз” барномаи ҳарбӣ-ватандӯстии “Диловарон” омода карда шуд. Дар доираи ин барнома сарбозону сержантони қисми ҳарбии

051055, 051064 ва ҳунарманди шинохтаи Тоҷикистон Қобилҷон Зарифов иштирок доштанд. Устод Қобилҷон Зарифов бо сурду таронаҳои ватандӯстии хеш тавонист, ки хотири иштирокчиёнро шод гардонад. Ҳамчунин дар ин барномаи фароғатӣ сарбозони қатории гвардия Ҳақимҷонзода Ҳайдар ва Қаримзода Эмомалӣ маҳорати сурудхонии хешро нишон доданд. Маҳсусан, иҷрои фалаки заррафшонӣ аз ҷониби сарбозони қатории гвардия Ҳақимҷонзода Ҳайдар ва худӣ устод Қобилҷон Зарифов ба қулли иштирокчиён писанд омад ва ҳамагӣ бо қафқуби истикбол карданд. Дар ин чорабинии фароғатӣ оркестри ҳарбӣ низ иштирок дошт.



роғатӣ оркестри ҳарбӣ низ иштирок дошт.

Чи тавре ки ровии барнома иброз намуд, “Шаҳнавоз” тасмим гирифтааст, ки минбаъд ҳам бо иштироки ҳунармандони шинохтаи ҷумҳурӣ чунин барномаҳои фарҳангиро ташкил намуда, дастагули мусиқӣ, таронаҳои дилнишини ватандӯстона ва саршори меҳру муҳаббатро пешниҳоди сарбозон гардонад. Зеро

баргузори ҷунин чорабиниҳо таъби хизматчиёни ҳарбиро болида гардонда, барои баланд бардоштани ҳисси худшиносӣ, ватандӯстии онҳо, муаррифии нафарони боистеъод ва устувории рафоқати чавонон-сарбозону сержантон саҳми арзишманд мегузорад.

Капитани гвардия  
Неъматуллои ХОЛИҚ



Муассис:  
Гвардияи миллии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

сомонаи расмӣ: www.gmjt.tj  
E-mail: gmjt.info.tj@mail.ru

Огози нашр:  
25 январи соли 2006

### Ҳайати таҳрир:

Сардори шӯбаи иттилоот ва робита бо ҷомеа  
полковники гвардия  
Ҳайринисо Комилзода,  
Неъматуллои Холик,  
Илоҳичон Насриддинзода,  
Саодат Сатторова –  
хабарнигорон.

### Мушовирон:

Фармондеҳи Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-лейтенанти гвардия Бобочон Чамолзода, раиси Қумитаи қор бо чавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Иттифоқи чавонони Тоҷикистон Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ, муовини раиси Ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллий ва эҳёи Тоҷикистон Рудобаи Муқаррам.

Идораи моҳнома ба андешаҳои муаллифони маводҳо на ҳама вақт ҷонибдор аст. Масъулияти саҳеҳии санаду иқтибосҳо ба зиммаи муаллифон аст. Маводҳо аз АМИТ «Ховар» истифода шуданд.

Рӯнома дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 706 аз 20 январи соли 2006 ба қайд гирифта шудааст.

Дизайн: А. Насриддинов

Суратгир: М. Шоев

Адади нашр: 500 нусха